

## СЕМИНАРИ ОМУЌИШЌ ОИД БА ТАҲИЯИ ДАРХОСТҲОИ ЛОИҲАВЌ

18-19-уми июни соли чорї дар маҷлисоҲи ДонишгоҲи давлатии омуЌгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнї бо иштироки роҳбарон ва кормандони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҲаи “Рушди таҳсилоти олї” ва намояндагони муассисаҲои таҳсилоти олии касбии кишвар семинари омуЌишЌ оид таҳияи дархостҲои лоиҳавии пурра дар доираи барномаи грантҲои озмунї (даври дуюм) баргузор гардид.

Семинари мазкур бо мақсади дастгирии муассисаҲои таҳсилоти олии касбии интиҳобшуда дар омода намудани дархостҲои лоиҳавї барои ба даст овардани грант ҷиҳати беҳтар намудани сифати таҳсилоти олї ва мутобиқсозии он ба талаботи бозори меҳнат гузаронида шуд. Дар кори семинари омуЌишЌ Нуриддин Саид-вазири маориф ва илм, С.Давлатзода-муовини вазири маориф ва илм ва Олена Фимяр- мушовири байналмилалї иштирок намуданд. Зимни сухани муқаддимавї вазири маориф ва илм Нуриддин Саид оид ба масъалаҲои беҳтар намудани сифати таҳияи дархостҲои лоиҳавї вобаста ба такмили стандарту барномаҲои таълимї, касбҲо ва мувофиқсозии онҲо ба талаботи бозори меҳнат ва стандартҲои байналмилалї, рушди тарзу усулҲои нави таълими таҳсилоти олї, мукамалсозии шароити таълим тавассути технологияи муосир ва инноватсионї изҳори назар намуд.

Инчунин, муовини вазири маориф ва илм С.Давлатзода оид ба масъалаҲои беҳтар намудани татбиқи лоиҳаҲои грантї, масъулиятшиносии кормандони муассисаҲои таҳсилоти олї дар омода намудани дархостҲои лоиҳавї, иштироки фаъолонаи онҲо дар озмуни барномаи грантҲои озмунї сухаронї намуда, як қатор таклифу пешниҳодотро манзури иштирокдорон намуд.

Дар семинар масъалаҲо оид ба натиҷаҲои арзёбии пешниҳодҲои пешакии муассисаҲои таҳсилоти олии касбї, баррасии шарҳу тавсияҲои коршиносони байналмилалї ва миллї дар доираи арзёбии пешниҳодҲои пешакї, усулҲои пур кардани шакли дархостҲои лоиҳавии пурра, тарзи навишти қисмати якум оид ба маълумоти институтсионалї ва қисмати дуюм тавсифи лоиҳа, масъалаҲои маблағгузорї, муҳлати татбиқи лоиҳа, механизми инноватсионї, устувории лоиҳа, таҳияи нақшаи татбиқ ва бучаи лоиҳа баррасї гардида, тавсияҲои мушаххас пешниҳод карда шуданд.

Доир ба масъалаҲои зикргардида Ҳамоҳангсози лоиҳаи “Рушди таҳсилоти олї” С.Авғонов, Ҳамоҳангсози барномаҲои грантї И.Исмоилов баромад карда, ба саволҲои иштирокчиёни семинар посух доданд. Ҳамзамон, бояд қайд, ки бори аввал тариқи онлайн аз шаҳри Лондони Англия мушовири байналмилалї Олена Фимяр оид ба

масъалаҳои пур кардани дархостҳои лоиҳавӣ суҳанронӣ ва супоришҳои амалӣ пешниҳод намуд ва бо иштирокчиёни семинар суҳбат анҷом дода, ба саволҳои онҳо ҷавобҳои қаноатбахш дод.

Ҳамзамон, иттилоъ дода шуд, ки дар доираи татбиқи лоиҳаи “Рушди таҳсилоти олий”, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ роҳандозӣ гардидааст, даври аввали озмуни барномаи грантҳои озмунӣ чиҳати дастгирии муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар анҷом ёфт. Тибқи натиҷаҳои арзёбӣ аз 33 дархости пешакии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 21 дархост бо гирифтани ҳолҳои гузариш ба даври дуюми озмун роҳ ёфта, 11 пешниҳоди пешакӣ ба сабаби мавҷуд будани камбудию норасоӣҳо барои коркард ва иштирок дар даври сеюми озмуни барномаи грантҳои озмунӣ тавсия шуданд.

Айни ҳол, корҳо чиҳати татбиқи 13 лоиҳаи грантӣ (9 лоиҳаи асосӣ ва 4 лоиҳа чиҳати дастгирии донишҷӯдухтарон бо арзиши умумии 24,0 млн. сомонӣ (2, 467 миллион доллари ИМА) аз тарафи 11 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ идома доранд.

**Руйхати**

пешниҳодҳои пешакии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар доираи озмунӣ даври дуюми барномаҳои грантҳои озмунии Лоиҳаи “Рушди таҳсилоти олий”, ки ба даври дуюм роҳ ёфтанд  
(*Равзанаи 1*)

| №  | Номи муассиса   | Номи лоиҳа   |
|----|---|--|
| 1. | Донишгоҳи миллии Тоҷикистон   | Чораҳои комплексӣ доир ба тақвину таълими раванди таълим ва тавсеаи имконоти (ба ҷои кор таъминкунии) хатмқунандагони донишгоҳ   |
| 2. | Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев   | Чорӣ намудани инноватсия дар системаи хизматрасонии таълимии Донишгоҳи давлатии Хоруғ дар асоси талаботҳои муосири бозори меҳнат |
| 3. | Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода                                    | Мукамалнамоии низоми маълумот аз рӯи ихтисосҳои фарҳанг ва санъат дар асоси стандартҳои байналмилалӣ.                            |
| 4. | Донишгоҳи славянии Россия-Тоҷикистон  | Чорӣ намудани стандартҳои кафолатноки аврупоӣ барои сифати барномаҳои таълимии ДСРТ  |
| 5. | Донишгоҳи славянии Россия-Тоҷикистон (муштарак бо Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С.Улуғзода) | Забони англисӣ барои ояндаи дурахшон   |
| 6. | Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур   | Мукамалгардонии барномаҳои таълимӣ дар соҳаи аграрӣ ва чорӣ намудани технологияи наварин   |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 7. | Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ  | Такмили барномаҳои таълимии ихтисоси «Биология (биотехнология)» бо мақсади мутобиқгардонии онҳо ба бозори меҳнат   |
| 8. | Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат  | Баланд бардоштани сифати таҳсилот дар асоси истифодабарии миҳити иттилоотию таҳсилоти электронӣ дар донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат                                       |
| 9. | Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тижорати Тоҷикистон дар шаҳри Хучанд              | Баланд бардоштани рақобатпазирии хатмкунандагон дар асоси принципҳои раванди эълумияи Болонӣ   |
| 10 | Донишгоҳи давлатии молия . ва иқтисоди Тоҷикистон <b>(муштарак бо Донишгоҳи давлатии Данғара)</b> | Беҳтар намудани сифати хизматрасонии маълумоти олий тариқи рушди таҳассуси ҳайати профессорон – устодон ва тақвият додани дараҷаи мартабаи онҳо                          |
| 11 | Донишкадаи давлатии . забонҳои Тоҷикистон ба номи С.Улуғзода                                      | Татбиқи воситаҳои инноватсионии таълими забонҳои хориҷӣ ва модернизатсияи раванди омодаسازیи тарҷумонҳо  |
| 12 | Донишгоҳи давлатии . тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино                                   | Беҳтар намудани сифаи таҳсилоти тиббӣ дар ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино  |
| 13 | Донишгоҳи давлатии . тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино                                   | Рушди инноватсионии таҳсилоти фарматсевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  |
| 14 | Донишгоҳи техникий . Тоҷикистон ба номи М.С Осимӣ   | Мукамалгардонии таҳсилоти олии техникий тавассути ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ дар асоси таҷрибаи донишгоҳҳои аврупоӣ  |
| 15 | Донишгоҳи давлатии . омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни                                  | Ҳамгироии технологияи информатсионӣ дар раванди таълим ҳамчун омили баланд бардоштани сифати таҳсилот дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ |
| 16 | Донишгоҳи давлатии . тиббии Хатлон  | Маркази таълимии симулятсионӣ  |
| 17 | Донишкадаи кӯҳӣ- . металлургии Тоҷикистон   | Лоихаи мукамалгардонии бакалавриат аз рӯи ихтисоси 42010104-металлургияи металҳои ранга дар асоси стандартҳои ташаббуси байналхалқии CDIO                                |
| 18 | Донишкадаи идоракунии . давлатии назди Президенти   | Татбиқи стандартҳои байналмилалӣ сифат дар таҳсилоти хизматчиёни давлатии  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | ҚТ   | Ҷумҳурии Тоҷикистон   |
| 19 | Донишкадаи технология ва менеджменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб          | Коркард ва татбиқи технологияи истеҳсолии масолеҳи бебофти таъинотӣ аз ашёи хоми Ҷумҳурии Тоҷикистон              |
| 20 | Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода | Тайёр намудани мутахассисони соҳаи васоити ахбори оммаи электронӣ дар шароити гузариш ба низоми таҳсилоти кредитӣ |
| 21 | Донишкадаи энергетикаи Тоҷикистон  | Беҳтаркунии сифати таҳсилоти хатмкунандагони ихтисоси «Соҳтмон ва истифодабарии НБО»                              |

*Лоиҳаи “Рушди таҳсилоти олий”*